

“ТАСДИҚ МЕКУНАМ”

Муовиниң ректор оид ба илм
ва инновацияни ДДЗТ ба номи

Сотим Узунова и.и.ф.м., дотсент

Начмиддиниён А.М.

“02” 04 соли 2021



ТАҚРИЗИ

муассисаи тақриздиҳанда ба диссертасияи Гаффоров Абдушукур Одинашоевич дар мавзӯи «Хусусиятҳои грамматикӣ ва маъноии ибораҳои феълӣ дар забони адабии тоҷик» (дар асоси маводи осори мансури асрҳои XV-XVI) барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтиноси 10.02.01-Забони тоҷикӣ

Мусаллам аст, ки забоншиносии тоҷик дар баробари баҳшҳои дигари илми муосир бо фарогири самтҳои мубрами таҳқиқу пажӯҳиш муваффакона рушд карда истодааст. Дар ин росто вижагиҳои гуногуни забони тоҷикӣ аз тарафи муҳаққиқони забоншинос мавриди таҳқиқу омӯзиши амику натиҷабаҳш қарор гирифтааст. Замони истиқлолият барои таҷдиди арзишҳои миллӣ ва маҳсусан посдории асолати забони миллӣ имкониятҳои бесобиқаеро фароҳам овард, ки дар заманаи он илми забоншиносии тоҷик ба дастовардҳои бемисли илмӣ ноил гардид. Дар ин росто таҳқиқи вижагиҳои грамматикӣ ва маъноии ибораҳои феълӣи забони тоҷикӣ аз самтҳои назаррас ва кобили арзиш муаррифӣ мешавад. Дар баробари таҳқиқи ҷолиб дар самти мазкур масоили гуногуни мубрам оид ба омӯзишу таҳқиқи ибораҳои синтаксисии забони осори классикон ҳанӯз ҳам кам нестанд. Бинобар ин, таҳқиқи Гаффоров Абдушукур Одинашоевич дар мавзӯи «Хусусиятҳои грамматикӣ ва маъноии ибораҳои феълӣ дар забони адабии тоҷик» (дар асоси маводи осори мансури асрҳои XV-XVI) яке аз масъалаҳои басо таҳқиқталабро фаро гирифта, ба ҷанбаҳои ҳалталаб ва мубрами нахви забони тоҷикӣ равшанӣ андохтааст.

Ҳамин нукта мусаллам аст, ки таҳқиқи нахви осори гаронбаҳои классикии забони адабии тоҷик аз масоили мубрами забоншиносии тоҷик маҳсуб меёбад. Алалхусус, таҳқиқи мавзӯи ибораҳои феълӣ дар

осори насли классикии точик баҳри ифшою рушанӣ андохтан ба вижагиҳои зиёди равобити қалимаҳо ва муносибатҳои наҳвию тобишҳои маъноии онҳо саҳми бузург ҳоҳад гузошт. Омӯзиши вижагиҳои грамматикӣ ва маъноии ибораҳои феълии осори хаттии асрҳои XV-XVI аз ҷумлаи беҳтарин иқдом барои шинохтани мавқеъ ва дараҷаи корбурди ибораҳои феълӣ дар забони пурғоновати точикӣ мебошад. Аз ин нигоҳ, мавзӯи диссертатсияи Гаффоров А. О., ки ба таҳлил ва тасвири ҳусусиятҳои грамматикӣ ва маъноии ибораҳои феълии забони адабии точик (дар асоси маводи осори хаттии асрҳои XV-XVI) баҳшида шудааст, арзиши муҳимми илмиву амалӣ дорад.

Ҳадафи таҳқиқ пажӯҳиш ва мушаххас кардани вижагиҳои грамматикӣ ва маъноии ибораҳои феълии забони адабии точикӣ, ҳамчунин дақиқ намудани вижагиҳои таҳаввули соҳтор ва корбурди ибораҳои феълӣ дар осори хаттии асрҳои XV-XVI мебошад, ки барои забоншиносии мусоир басо муҳим ва айни замонӣ аст. Таҳқиқи ҳаматарафаи ибораҳои феълӣ, маҳсусан аз он ҷиҳат зарур ва муфид аст, ки вай барои ҳалли чуқури як қатор масъалаҳои дигари грамматикаи забони точикӣ, аз ҷумла масъалаҳои ҳиссаҳои нутқ, қалима ва ибора, пешояндҳои таркибии номӣ, феълҳои таркибии номӣ, алоқаи қалима дар ҷумла, аъзоҳои ҷумла ва ғайра ёрии қалоне ҳоҳад расонид.

Навғонии таҳқиқ дар он зоҳир мегардад, ки дар забоншиносии точик ҳусусиятҳои грамматикиву маънӣ ва соҳтории ибораҳои феълӣ дар забони адабии точик, маҳсусан осори насли асрҳои XV-XVI бори нахуст мавриди баррасии системавӣ ва амиқ қарор дода мешавад. Дар диссертатсия роҳҳои тағиیر ёфтани соҳтори ибораҳои феълӣ, ташаккулу таҳаввули ин навъи ибораҳо бори аввал аз нигоҳи илмӣ маънидод карда мешавад. Муайян кардани ҳелҳои алоқаи наҳвӣ, муқаррар кардани вазифаву вижагиҳои воситаҳои асосии наҳвӣ, таҳлилу тасвири гурӯҳҳои луғавию грамматикии қалимаҳои алоқаманд, ошкор намудани муносибат ва тобишҳои наҳвии қалимаҳои таркиби ибора мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Дар диссертатсия инчунин зимни маводи сарчашмаҳои хаттии давраи таҳқиқ таърихи ташаккули ибораҳои феълӣ, рушду нумӯъ ёфтани воситаҳои алоқаи байни ҳиссаҳои таркиби ибораҳои феълӣ, бо ду воситаи грамматикӣ пайваст шудани ҷузъҳои ибора, муносибатҳои наҳвӣ, таркибҳои пешояндӣ, қолабҳои мустаъмали ин навъи ибораҳо ва муқоисаи онҳо бо забони адабии ҳозираи точикӣ, ҳусусияти услубии ибораҳои мазкур бори нахуст ба риштаи таҳқиқ қашида шудаанд.

Аҳамияти назариявии таҳқиқ дар он ифода мейбад, ки натиҷаҳои он ба пажӯҳишгарону таҳқиқотчиён ва олимоне, ки соҳаҳои мухталифи грамматика, аз ҷумла наҳврӯ мавриди таҳқиқ қарор доданианд, ҳамчун роҳнамо хизмат менамояд. Маводи диссертатсия, бешакку шубҳа, дар таҳқиқотҳои минбаъдаи олимон дар соҳаи таърихи забони тоҷикӣ, грамматика ва услубшиносӣ дастӣ ёрӣ дароз карда метавонад.

Натиҷаҳои диссертатсияро метавон дар донишгоҳу донишкадаҳо зимни таълими фанҳои таҳассусии забоншиносӣ, чун таърихи забон, луғатшиносӣ, наҳвшиносӣ, услубшиносӣ, маданияти нутқ, таҳлили матни бадӣ, ҳамчунин курсҳо ва семинарҳои таҳассусӣ, инчунин ҳангоми тартиб додани фарҳангҳои тафсирию фарҳангги осори адабони давраи мазкур истифода намуд.

Диссертатсия аз муқаддима, чаҳор боб, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат аст. Муаллиф чун қоида муқаддимаро ба тасвири мубрамияти таҳқиқи мавзӯъ, усули таҳқиқ, маводу навгониҳои таҳқиқ, аҳамияти назарии амалии таҳқиқ ва дигар ҷанбаҳои соҳтории кор баҳшидааст.

Боби нахустин “**Таҳқиқи масъалаҳои назариявӣ ва роҳҳои инкишофи ибораҳои феълии забони тоҷикӣ**” ном дорад ва дар он роҷеъ ба дараҷаи пажӯҳиши ибораҳои феълии забони тоҷикӣ, вижагиҳою аломатҳои хоси ибораҳои феълӣ, дараҷаи истеъмоли онҳо дар насли давраи таҳқиқ маълумот дода мешавад. Бояд хотирнишон намуд, ки оид ба проблемаи ибора масъалаҳои ҳалталаб ва баҳснок дар забоншиносии тоҷик монанди забоншиносии дигар ҳалқҳо хеле бисёранд. Дар ҳусуси муайян намудани ҳудуди ибора, фарқи он аз қалима, синтагма ва ҷумла ақидаҳои гуногун мавҷуданд. Дар ин ҳусус үнвонҷӯ бо такя ба афкори забоншиносии ҳориҷӣ ва ватани ҳизмати ҳар як забоншиносро қайд намуда, дар баробари он бо баъзеи онҳо баҳс ташкил намуда, мулоҳизаҳои пурқимате пешниҳод менамояд. Ибораҳои феълӣ, ки ба воситаи пешояндҳои аслӣ, пешояндҳои номии содаи изофӣ, номии таркибӣ, инчунин ба воситаи пасоянд ва пешоянду пасоянд ва бо алоқаи ҳамроҳӣ ташаккул мейфтанд, муҳаққиқ ҳар яке аз онҳоро аз ҷиҳати маъно ва шакл таҳқиқ намуда, дараҷаи истеъмолнокӣ ва тафсилёбиашонро бо мисолҳои фаровон нишон додааст.

Муҳаққиқ дуруст қайд мекунад, ки яке аз нақшҳои самарабахштарини омӯхтани наҳви забон назарияи ибора ба шумор меравад. Таълимоти ибора барои боз ҳам равшантар муқаррар намудани қонуни ҳаракати доимии забони адабии тоҷик, қайд намудани ҷунбиши соҳти он, пайдоиши аломатҳои аввалини ҳодисаҳои забонӣ, нишон

додани аз истеъмол баромадани баъзе қолабу таркибҳои забонӣ ва ғайра имконияти васеъ муҳайё мекунад.

Дар фасли аввали боби якум бо унвони “Таҳқиқи ибора дар забоншиносии Ғарб” муаллиф дар он роҷеъ ба саҳми забоншиносони хориҷӣ дар омӯзиши масъалаҳои ибораҳои наҳвӣ маълумоти ҷолиб пешниҳод кардааст. Дар ин фасл муҳаққиқ ақидаҳои И. Рис, И.Люнгеруд, Фердинанд де Соссюр, В. Н. Ярсева, Л. И. Илия, З. Клеменсевич ва дигаронро дар бораи сохтори наҳв мавриди баррасӣ қарор дода, тафовути фаҳмиши онҳоро дар хусуси мавзӯй ва вазифаҳои наҳв ба таври мушахҳас муайян намудааст.

Фасли дуюми боби якум ”Таҳқиқи ибора дар забоншиносии рус“ унвон дошта, дар ин фасл муаллифи диссертатсия бар он назар аст, ки масъалаи ибора ҳамчун воҳиди мустақили синтаксис ва масоили назариявии он дар забоншиносии рус бештар дар асарҳои В. В. Виноградов, шогирдон ва пайравони мактаби ў Н. Н. Прокопович ва Н. Ю. Шведова коркард шудааст. Муҳаққиқ қайд мекунад, ки дар забоншиносии рус дар солҳои панҷоҳум ибора ҳамчун мавзӯи асосии наҳв дар маркази диққати забоншиносон қарор гирифта, як қатор масъалаҳои муҳимми назарияи ибора, хелҳои ибора, моҳияти ибора, муносибати ибора бо чумла ва калима, шакл ва маънои ибора мавриди таҳқиқ қарор мегирад.

Дар фасли сеюм “Таҳқиқи ибора дар забоншиносии тоҷик” унвон гирифта, унвонҷӯ қайд мекунад, ки баррасии ибора дар забоншиносии тоҷик, асосан, аз нимаи дуюми садаи бист оғоз мегардад. Дар диссертатсия доир ба назарияи ибора дар забоншиносии тоҷик саҳми Д. Т. Тоҷиев, Н. Маъсумӣ, Ш. Ниёзӣ, А. Мирзоев, Р. Ғаффоров, М. Қосимова, С. Абдураҳимов, М. Акрамов, Ҳ. Солиев, А. Алиев ва дигарон маҳсус қайд карда мешавад.

Баррасии ибораҳои феълӣ дар осори асрҳои миёна фасли чоруми диссертатсияро ташкил додааст. Тавре ки аз мутолиаи диссертатсия бармеояд, ифодаи муносибатҳои гуногуни наҳвӣ дар таркиби ибораҳои феълии осори хаттии асрҳои XV-XVI ба воситаҳои гуногуни алоқаи грамматикий, аз ҷумла пешоянд, пасоянд ва алоқаи ҳамроҳӣ нисбат ба забони адабии ҳозираи тоҷик ҷандон фарқе надорад. Аз таҳлил ва баррасии ин фасл муҳаққиқ ба бардоште мерасад, ки пешояндҳо ва пасояндҳо ҳамчун воситаи алоқаи грамматикий бо вазифа ва мақоми истеъмолашон дар осори хаттии ин давра бо мавқеи дар забони ҳозираи тоҷик доштаашон асосан мутобиқат доранд. Инчунин дар ин боб

шаклгирӣ ва рушди ибораҳои феълии забони тоҷикӣ тавассути алоқаи ҳамроҳӣ дар забони насри асрҳои XV-XVI мавриди пажӯҳиш қарор гирифтааст, ки ҷолиби диққат аст. Ба риштai таҳқиқ қашидани ҷанбаҳои муҳталифи ибораҳои феълии ин давра имкон медиҳад, ки воқеаву ҳодисаҳои ҳаёти воқеиро бо тамоми ҷузъиёташ ва тобишҳои гуногун муаррифӣ шавад.

Боби дуюм бо номи “Ибораҳои феълӣ бо пешояндҳои аслӣ” аз шаш фасл иборат аст. Муаллиф дуруст қайд мекунад, ки аҳамияти қалимабандии пешояндҳои аслӣ мантиқан аз моҳияти он бармеояд. Пешояндҳои аслӣ ду ва зиёда қалимаҳои мустақилмаъноро байни якдигар алоқаманд карда, вобаста ба маънои луғавию ғرامматикии ҷузъҳои ибора муносибатҳои гуногуни наҳвиро ифода менамоянд. Мавқеи қалимабандии пешояндҳои аслӣ дар доираи ибораҳои феълӣ басо равшан намоён мегардад.

Хусусияти ҳарактерноке, ки дар тарзи истифодаи пешояндҳои аслӣ /ба, дар, аз, бо, бар/ мушоҳида мешавад, ҳамвазифа будан ва ё ба ҷойи якдигар кор фармудани онҳо дар таркиби ибораҳои феълии насри ин давра маҳсуб меёбад. Бояд гуфт, ки ҳамвазифагии чунин пешояндҳо дар забони осори классикӣ ҳодисаи умумӣ ба шумор рафта, насри осори ҳаттии асрҳои XV-XVI давом ва инкишофи он мебошад.

Дар диссертатсия ибораҳои феълӣ бо пешояндҳои аслӣ дар ҷаҳорчубаи ибора басо ҳамаҷониба таҳлилу тасвир шудааст. Чунонки дар диссертатсия омадааст, ибораҳои феълӣ бо пешоянди “ба” дар фасли аввал, бо пешоянди “дар” дар фасли дувум, бо пешоянди “аз” дар фасли севум, бо пешоянди “бар” дар фасли ҷаҳорум, бо пешоянди “бо” дар фасли панҷум, бо пешояндҳои “барои”, “аз барои”, “то”, “то ба”, “бе”, “ҷуз”, “ҷуз аз”, ҷуз ба”, “ба ҷуз”, “ҷуз бар” дар фасли шашум мавриди баррасӣ қарор гирифтааст, ки аз онҳо пешояндҳои “ба”, “дар”, “аз” ва “бар” сермаҳсулу серистеъмол мебошанд. Дар қатори ибораҳои бо пешояндҳои аслӣ соҳташуда инчунин ибораҳоеро мушоҳида менамоем, ки тавассути пешояндҳои аслии ҷуфт ва таркибии “аз...то”, “аз...то ба”, “аз...ба” ташкил шудаанд. Дар ҳар як фасл фикру андешаҳои тозае ба ҷашм мерасад. Муҳаққиқ дар диссертатсия ҳамаи гурӯҳҳои луғавию семантикийи ҳам ҷузъи асосӣ ва ҳам ҷузъи тобеъро ба таври мушаххас муқаррар намудааст. Муҳаққиқ ибораҳои феълиро бо ҳар як пешояндҳои аслӣ ва гурӯҳи муродифии пешояндҳои номӣ ҷудо-ҷудо мавриди таҳқиқ қарор додааст. Дар рафти баррасии масъалаи мазкур

серистеъмоливу камистеъмол ва сермаҳсулу каммаҳсул будани ҳар қолаби ибораҳои феълӣ ба инобат гирифта шудааст.

Дар фасли аввал ибораҳои феълие, ки тавассути пешоянди “ба” сохта шудаанд, таҳқиқ шудааст. Муҳаққиқ қайд мекунад, ки ин пешоянд дар сарчашмаҳои хаттии давраи мавриди назар аз пешояндҳои сермаъно, серистифода ва сервазифа ба шумор рафта, дар таркиби ибораҳои феълӣ барои ифодай муносибатҳои пуркунандагӣ ва ҳолӣ хизмат кардааст. Дар диссертатсия омадааст, ки пешоянди “ба” дар таркиби ибораҳои феълии муносибати пуркунандагӣ 970 маротиба дучор омадааст. Бо ин пешоянд, асосан, муносибати пуркунандагии таъинот: ба Қайси Рум фиристодан /”Ахлоқ”, с.134/, ивази предмет: ба ҷойи об хун равон гардидан /”Латоиф”, с.932/, муносибат: ба шир майл доштан /”БВ”, с.816/, воситаи иҷро: ба миқроз буридан /”БВ”, с.886/, ҳамроҳӣ: ба Ҳаким Анварӣ ҳамроҳӣ намудан /”Латоиф”, с. 168/, қиёс: ба Султон Санҷар нисбат кардан /”Баҳ.”, с.104/, машғулият: ба қасби ҳалол машғул шудан /”Футувватнома”, с.40/, маҳдудӣ: ба факир лозим шудан /”БВ”, с. 80/ ва ғайра ифода гардидааст. Пешоянди “ба” дар ташаккули ибораҳои феълӣ, ки дар байни ҷузъҳои он муносибатҳои ҳолӣ мушоҳида мегардад, дар насли ин давра низ серистеъмол аст.

Дар фасли дуюм ибораҳои феълии бо пешоянди “дар” таҳдил шудааст. Пешоянди “дар” дар насли ин давра бештар дар ифодай муносибатҳои гуногуни ҳолӣ омада, дар баробари ин барои ифодай муносибатҳои наҳвии пуркунандагӣ ва муайянкунандагӣ хизмат кардааст. Муҳаққиқ қайд мекунад, ки дар осори хаттии асрҳои XV-XVI муродиф шудани пешоянди “дар” бо пешояндҳои дигари аслӣ, маҳсусан, пешоянди “барои” ҳодисаи маъмул буд. Пешоянди “дар” чун муродифи пешоянди “барои” муносибати ҳолии мақсадро хеле барҷаста ифода кардааст ва дар ин маврид муаллифи рисола мисоли ҷолиберо дарёфт кардааст, ки ба таври зайл аст: Ду зан дар тифле даъво карданд.

Фасли сеюми боби ибораҳои феълӣ пешояндҳои аслӣ ибораҳоеро созмон додаанд, ки тавассути пешоянди “аз” ташаккул ёфтаанд. Бисёр калимаҳо байни худ ба воситаи пешоянди “аз” алоқаи грамматикий баста, ибораҳоеро ташкил мекунанд, ки онҳо муносибатҳои гуногунро ифода менамоянд, ки ин, пеш аз ҳама, ба маънои луғавии феълҳо вобаста мебошад. Ин пешоянд дар осори хаттии ин давра барои ифодай муносибатҳои гуногуни ҳолӣ: масоҳавӣ, маконӣ, сабабӣ, пуркунандагӣ ва муайянкунандагӣ хизмат кардааст. Чунонки муаллифи диссертатсия қайд мекунад, дар як қабил ибораҳои феълии насли ин давра ҷузъи тобеъ

пас аз چузъи асосӣ-феъл низ омадааст. Дар як ҳолат воситай грамматикии алоқаи наҳвиро /пешоянди “аз”/ چузъи тобеъкунандамуайяншаванда қабул мекунаду дар препозитсия меистад ва дар ҳолати дигар алоқаи наҳвиро /алоқаи ҳамроҳӣ/ چузъи тобеъшаванда қабул карда, он ҳам дар препозитсия меистад, зоро ин хусусияти хоси алоқаи пешоянди: Эшон бахилӣ мекунад дар мадҳ ва ҷавонмардӣ мекунад дар ҳаҷв /”БВ”, с.; 217/. Марде зариф ба дехе расид аз вилояти Ғур /“Латоиф”, с. 239/. Чун Фирдавсӣ аз Ғазнин рафт ба Ҳарӣ /”БВ”, с.467/. Дар ин фасл ибораҳои феълие, ки چузъи тобеашон исм мебошад, сершумору серистеъмол буда, аз рӯйи сохтору маъно батафсил таҳлилу тасвир шудаанд. Яке аз хусусияти хоси ибораҳои феълии насли ин давра он аст, ки пешоянди “аз” имконияти муродифшавӣ бо пешоянди “бо”-ро дорад. Муродиф шудани пешоянди “аз” ва “бо” дар забони тоҷикӣ ҳодисаи дерина аст. Он ҳанӯз дар забони насли асли XI низ мушоҳида мешавад. Ҳолати ба вазифаи ҳамдигар кор фармуда шудани пешояндҳои мазкур, пеш аз ҳама ба семантикаи феълҳо ва маъни ҷузъи номӣ, ки пешоянд бо он омадааст, алоқаманд аст: аз роҳи Бағдод рафтан /”БВ”, с.256/, аз роҳи Ҳирот гузаштан /“Латоиф”, с.48/.

Дар насли асрҳои XV-XVI пешоянди “аз” чун воситай алоқаи грамматикий дар доираи ибораҳои феълӣ бештар дар ифодаи муносибати пуркунандагӣ низ истифода мешудааст: аз Ином суол кардан /”Латоиф”, с.33/, аз боғбон пурсидан /”БВ”, с.768/.

Дар фасли чаҳоруми боби мазкур ибораҳои феълӣ бо пешоянди “бар” мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Чунонки дар диссертатсия омадааст, дар насли ин давра дар алоқаи пешояндии ибораҳо пешоянди “бар” сермаҳсулу серистеъмол будааст. Ин пешоянд дар доираи ибораҳои феълӣ, асосан, муносибатҳои ҳолӣ ва пуркунандагиро ифода кардааст. Муҳаққиқ дуруст қайд мекунад, ки пешоянди “бар” дар осори ҳаттии ин давра яке аз пешояндҳои серистеъмол ва сервазифа буда, ҳамчун муродифи пешояндҳои “ба”, “дар”, “аз”, “барои”, “бо” дар доираи ибораҳои феълӣ муносибатҳои гуногуни ҳолию объектиро ифода кардааст. Сервазифа гардидани ин пешоянд аз давраи миёнаи забони форсӣ сар шуда, дар ибтидои давраи нави инкишифи забони адабӣ вазифаҳои наҳвии ин пешоянд афзуда, дар асрҳои минбаъда яке аз пешояндҳои сермаъно, сервазифа ва серистеъмоли забони классикии форс-тоҷик шуда мемонад. Дар давраи инкишифи кунуни забони тоҷикӣ муродифҳои ин пешоянд вазифаҳои наҳвии онро маҳдуд намуда,

аксар вазифаи онро ба уҳда гирифтаанд ва дар забони ҳозираи тоҷикӣ шакли содаи ин пешоянд дар наср хеле маҳдуд гаштааст.

Ибораҳои феълӣ бо пешоянди “бо” дар фасли панҷум баррасӣ шудааст. Чунонки унвончӯ қайд мекунад, ибораҳои феълие, ки бо пешоянди “бо” ташаккул ёфтаанд, камшумору камистеъмоланд. Дар забони насрин ин давра пешоянди “бо” дар таркиби ибораҳои феълӣ дар ифодаи муносибати пуркунандагӣ доираи васеи истифода доштааст. Хусусияти хоси пешоянди “бо” он аст, ки дар байни тобеъкунандаву тобеъшаванд омада муносибати ҳамроҳиву муносибат ва ҳолату вазъиятре мефаҳмонад: бо ў муноизира кардан /”Латоиф”, с. 90/, бо мир Алишер нишастан /”БВ”, с. 545/.

Дар фасли шашуми боби мазкур ибораҳои феълӣ бо пешояндҳои “барои”, “аз барои”, “то”, “то ба”, “бे”, “чуз” ва шаклҳои таркибии он “чуз аз”, “чуз ба”, “ба чуз”, “чуз бар” таҳқиқ шудааст.

Дар хусуси истеъмоли пешоянди “барои”, “аз барои” мулоҳизаҳои А. Фаффоров қобили диққат аст. Пешоянди таркибии “аз барои” дар таркиби ибораҳои феълӣ маънои сабабу мақсаднокиро равшантар ва барчастатар ифода намояд, “барои” онро ба тариқи умумию сатҳӣ дар бар мегирад. Ғайр аз ин, “аз барои” дар матн маънои таъкидиро дорад, ки ин хусусиятре дар семантикаи “барои” эҳсос кардан душвор аст, ки мо низ ба ин андешаи муҳаққиқ комилан мувофиқем.

Ибораҳои феълӣ бо пешоянди “то” дар насрин ин давра серистеъмол буда, танҳо маънои масоҳавӣ ва замонро ифода кардани ин пешоянд таъкид шудааст. Дар насрин ин давра пешоянди таркибии “то ба” дар ифода намудани муносибати масоҳатӣ нисбат ба пешоянди “то” серистифода будааст: то сари бозор омадан /”Латоиф”, с. 256/, то ба кӯҳи Қоф рафтан /”БВ”, с. 756/ ва ғ.

Дар диссертатсия омадааст, ки ибораҳои феълие, ки бо пешояндҳои “бे”, “чуз” ва шаклҳои таркибии он “чуз аз”, “чуз ба”, “ба чуз”, “чуз бар” ташаккул ёфтаанд, камшумору камистеъмоланд, ки чунин ҳолатро дар забони адабии ҳозираи тоҷик низ мушоҳида кардан мумкин аст.

Аз таҳлили ибораҳои феълии осори насрин асрҳои XV-XVI муҳаққиқ ба натиҷае расидааст, ки пешояндҳои аслӣ чун воситаи алоқа дар ташаккули ибораҳои феълӣ аҳамияти хосса доранд. Алоқаи калимаҳои таркиби ибораҳои феълӣ тавассути ин гурӯҳи пешояндҳо дар забони тоҷикӣ, ки дар он, асосан, шакли анализикий амал мекунад, яке аз сермаҳсултарин тарзи алоқаи калимаҳо ба шумор меравад. Дар охирин

боби ибораҳои феълӣ бо пешояндҳои аслӣ аз ҷониби унвончӯ ҷадвали басомади пешояндҳо пешниҳод гардидааст, ки хеле ҷолиб аст.

Боби сеюми диссертатсия “Ибораҳои феълӣ бо пешояндҳои номӣ ва пасоянд” унвон гирифта, аз 3 фасл таркиб ёфтааст. Дар фаслҳои ин боб масъалаи алоқаи қалимаҳо бо пешояндҳои номии изофӣ ва номии таркибӣ, ибораҳои феълӣ бо пасоянд ва ибораҳои феълӣ бо пешоянду пасоянд таҳдил шудааст.

Фасли аввали ин боби диссертатсия ба таҳдили ибораҳои феълие, ки тавассути пешояндҳои номии изофӣ ва номии таркибӣ алоқаманд шудаанд, баҳшида шудааст. Ба андешаи муҳаққиқ, ба қатори ин пешояндҳои изофии номӣ, ки дар осори насрин ин давра вомехӯранд, пешояндҳои “песи”, “назди”, “паси”, “сӯйи”, “монанди”, “мисли”, “чиҳати”, “баҳри”, “даруни”, “ҷониби”, “зери”, “миёни”, “наздики”, “баробари”, “гирди”, “гирдогирди”, “муқобили”, “муқобалай”, “сари”, “лаби”, “дари”, “болои”, “рӯйи”, “паҳтуи”, “қафои”, “пушти”, “дунболи”, “ҳангоми”, “вақти”, “маҳалли”, “мучиби”, “сабаби”, “шабеҳи”, “амсоли”, “ғайри” дохил мешаванд. Ин пешояндҳо аз рӯйи семантика дар таркиби ибораҳои феълӣ, асосан, муносибатҳои ҳолӣ ва пуркунандагӣ (объектӣ)-ро мефаҳмонаанд. Унвончӯ зимни таҳдили баъзе ҷиҳатҳои забони насрин ин давра дар бораи пешояндҳои номии таркибӣ фикри дуруст баён намудааст, ки дар соҳти пешояндҳои номии таркибии изофӣ нақши пешояндҳои аслии “ба”, “бар”, “дар”, “аз”, “то” қалон аст. Маҳз тавассути ҳамин пешояндҳо ва қалимаҳои мустақил /бештар исм ва баъзан зарф/ пешояндҳои номии таркибии изофӣ соҳта мешаванд. Дар бунёди ин андеша муҳаққиқ мегӯяд, ки яке аз вижагиҳои хоси забони асарҳои ин давра боз дар он аст, ки тақрибан ҳамаи пешояндҳои аслӣ дар ташкилу сурат гирифтани пешояндҳои таркибӣ ширкат меварзанд. Ҳатто дар дохили пешояндҳои таркибӣ пешояндҳои мазкур муродифи ҳамдигар шуда метавонанд, ки ин давоми анъанаи классикист.

Фасли дуюми ин боб “Ибораҳои феълӣ бо пасоянд” ном гирифтааст. Пасоянд низ дар ифодаи муносибатҳои наҳвии ҷузъҳои ибора нақши муҳим мебозад. Дар забони насрин асрҳои XV-XVI ҳамчун қоида барои ифодаи амалу объект пасоянди “-ро” кор фармуда мешавад. Ба гуфти муҳаққиқ пасояндҳои “барин”, “қати”, ки дар забони ҳозира кор фармуда мешаванд, дар забони ин давра дар таркиби ибораҳои феълӣ вонахӯрданд.

Дар сарчашмаҳои ҳаттии давраи таҳқиқ пасоянди “-ро” дар таркиби ибораҳои феълӣ бештар дар ифодаи муносибати пуркунандагӣ (объектӣ)

мавриди корбурд қарор гирифтааст. Дар таркиби ибораҳои феълии осори хаттии давраи таҳқиқ ин пасоянд дар ифодаи муносибатҳои наҳвии калимаҳо 5504 маротиба истифода шудааст ва 5085-тои он дар алоқаи пуркунандай бевосита мебошад ва аксаран аз забони адабии ҳозираи тоҷик дар ин бобат тағовути ҷиддие ба назар намерасад: ..дари мадрасаро бартофтсан /”БВ”с. 84/. ...дастори худро ниҳодан / ”БВ”, с. 1186/ ва ғайра.

Ба андешаи унвонҷӯ дар насири ин давра аз пасояндҳои дигар пасоянди “боз” ба назар расидааст, ки он дар таркиби ибораҳои феълий барои ифодаи муносибати замонӣ корбаст шудааст.

Дар фасли сеюми ин боб “Ибораҳои феълий бо пешоянду пасоянди” таҳқиқ шудааст. Дар сарчашмаҳои хаттии давраи таҳқиқ бо ду воситаи алоқа сурат гирифтани ибораҳои феълий ба қайд гирифта шуд. Ба гуфти муаллифи диссертатсия ин ҳолат дар байни пешоянди “аз” ва пасоянди “боз” бештар ба мушоҳида мерасад. Муҳҳаққиқ дуруст қайд мекунад, ки дар таркиби ибораҳои феълии ин давра чун давраҳои пешин бо пасоянди “боз” ҳамчун қоида пешоянди “аз” меояд. Алоқаи вобастагии ибораҳо дар забони ин давра аз рӯйи иштироки воситаҳои грамматикий /пасоянду пешояндҳо/ дар ду шакл сурат мегиранд: ифодаи ҳатмии алоқи пешоянду пасоянди ҷаҳондӣ ва ифодаи ғайриҳатмии алоқаи пешоянду пасоянди. Ҳангоми таҳлили маводи осори хаттии ин давра муҳҳаққиқ ба натиҷае мерасад, ки ифодаи ҳатмии алоқаи пешоянду пасоянди дар алоқамандии ҷузъҳои ибора ҳатман иштирок мекунанд. Ифодаи ғайриҳатмии алоқаи пешоянду пасоянди дар муносибати наҳвии ҷузъҳои ибора факултативӣ буда, метавонад иштирок кунад ва ё афтад, аммо барқарор кардани ин пешоянду пасояндҳо хеле осон аст. Чунин мулоҳизаҳои сирф илмӣ аз ҷониби муҳҳаққиқ дар ҳар як фасли боб ба мушоҳида мерасанд, ки дорон ҳам аҳамияти назарӣ ва ҳам амалӣ мебошанд. Дар охири боб басомади пешояндҳои номӣ дар таркиби ибораҳои феълий дар ҷадвали маҳсус натиҷагирий шудааст, ки ин басо ҷолиб аст.

Дар боби чорум бо номи «**Баррасии ҳусусиятҳои маъноии ибораҳои феълий**» таҳлилу таҳқиқ шудаанд, ки дар онҳо калимаҳо дар таркиби ибора ҳам ба маънои аслӣ ва ҳам маҷозӣ истифода шудаанд. Ба андешаи муҳҳаққиқи диссертатсия маънои луғавии калимаҳо омили муҳимми пайваст шудани ҷузъҳои ибора ва шарти асосии ифодаи муносибатҳои гуногуни наҳвӣ маҳсуб мейёбад. Бинобар ин, ҳангоми таҳқиқи ибораҳои феълии насири осори давраи мавриди назар ба эътибор гирифтани ҷиҳати маъноии ҷузъҳои онҳоро талаб менамояд, зоро ибораҳои феълий

аломатҳои ашё, ҳодисаҳо, ҷараёни воқеаву ҳодисаҳои муҳити атрофи моро инъикос намуда, на фақат пайвастҳои грамматикий, инчунин пайвасти луғавию маънӣ низ мебошанд.

Муҳаққиқ дуруст қайд мекунад, ки дар байни ҷузъҳои ибораҳои феълӣ ҳам маънои луғавӣ ва ҳам маънои грамматикий, баробари муносибатҳои наҳвӣ мавқеи муҳим доранд. Бинобар ин ҳангоми таҳдили ибораҳои феълӣ ҳам маънои луғавӣ ва ҳам маънои грамматикии феълҳо ба назари эътибор гирифта шудааст, чунки маънои луғавӣ ҳарчанд асосӣ бошад ҳам, дар таркиби ибораҳои феълӣ вай бо маънои грамматикий зич алоқаманд аст.

Дар қисмати хулосаи диссертатсия мазмуну муҳтавои он ба тариқи фишурда дар бандҳои ҷудогона натиҷагирий карда шуда, вобаста ба ҳар як масъалаи мубрами таҳқиқ назари мушаххаси муҳаққиқ оварда шудааст.

Рӯйхати адабиёт фарогири номгӯи адабиёти илмӣ ва фарҳангҳо буда, феҳрасти фарҳангҳо низ дар шакли алоҳида дастабандӣ гардидааст, ки ин ҷавобгӯи талаботи кори илмист.

Дар баробари натиҷаҳои арзишманд ва дастовардҳои назаррас ба назари эътибор гирифтани баъзе нуктаҳои зер барои боз ҳам боло бурдани сифати илмию назарии диссертатсия аз манфиат ҳолӣ наҳоҳад буд:

1. **Ғалатҳои имлой** дар саҳифаҳои 174, 177, 210, 226, 212, 224, 227, 229, 230, 234, 235, 247, 252, 319, 319, 321; **ғалатҳои услубӣ**: саҳ. 25 (иқтибоси Сухотин В.П.), саҳ.174, 322; **ғалатҳои техникий**: 213, 218, 220, 230 245, қалима ва аломатҳои китобатӣ такрор шудаанд (саҳ. 234, 277), пешояндҳо бо тартиби муайян оварда шаванд (саҳ.173); бандаки изофӣ дар қалимаҳо афтидааст (саҳ.240, 242), вакте(саҳ.253), Саймудддинов, ҷаракат (саҳ. 253), бо сабаби шрифти дигар ғалатҳои техникий омадаанд (саҳ. 213,218, 220). Дар қавси мураббаъ рақами адабиёт ҳасту рақами саҳифа нест (319); **аломатҳои китобатӣ**: баъди (.) ҷумла бо ҳарфи хурд оғоз шудааст (саҳ. 172), bemavrid гузоштани (,) (саҳ. 173), пешвандҳо бе аломати (-) навишта шудаанд(саҳ.262, 269), таркиби феълии баланд намуданро бидуни аломати (,) навиштан лозим азт (саҳ. 265)., ба ҷои аломати (,) аломати (/) гузошта шудааст(саҳ.236), дар иқтибос аломати (,-) bemavrid оварда шудааст(саҳ.300), баъди сарлавҳа аломати (.) гузошта намешавад, вале муаллифи рисола дар аксарияти мавридҳо аломати (,)-ро мегузорад: (3.1.3; 3.1.4; 3.1.16.4 3.1.17; 3.1.18; 3.1.19; 3.1.20; аз 3.1.23 то 3.1.35); дар дохили қавси мураббаъ як қатор рақамҳо омадаанд ва бо

аломати (;) чудо шудаанд. Маълум нест, ки инҳо танҳо рақами адабиётанд ва ё саҳифаҳо ҳам дар назар дошта шудаанд (саҳ.225, 229, 269).

2.Дар диссертатсия калимаҳои русие, ки муродифи тоҷикӣ худро доранд, истифода шудаанд: конкрет-мушаххас (саҳ. 178); реалӣ-воқеӣ (саҳ.284).

3.Дар овардани пешоянду ибораҳо номувофиқатии мисолҳо ба назар мерасад: пешоянди дар андаруни дар қатори пешояндҳои таркибӣ қайд шудаасту бо он мисоле мушоҳида нашуд (с.197), дар фасли 3.1.34 пешояндҳои бар заҳри, ба микоруни оварда шудааст, аммо шарҳи онҳо диди нашуд, рехтан ба маънои сарозер шудани моеъ бар рӯйи замин оварда шудааст, аммо мисолҳо бо ин маъно наомадаанд: яке ба маънои заҳр бар тӯтӣ рехтан ва дигаре дар ҳалқи фил рехтанро ифода намудааст.

4.Зимни ёдовар шудани иқтибоси Б. Камолиддинов қайд кардан зарур аст, ки “Б.Камолиддинов дар мавриди таҳлили забони ҳикояҳои Ҳ.Карим чунин андешаронӣ намудааст” (226).

5.Тарҷумаи иқтибоси Растворгуева В.С. каме коста аст ва таҷдиди назарро талаб мекунад (саҳ. 236).

Камбудиҳои зикршуда ба ҳеч ваҷҳ ҳусни диссертатсияро кам намекунанд ва ислоҳи онҳо боиси беҳбудии кор мегардад.

Мазмун ва муҳтавои диссертатсия бо автореферат, ки бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ таълиф гардидааст, мувофиқати комил дошта, мундариҷаи корро бо ду монография ва 29 мақолаи таълифнамудаи муаллиф пурра инъикос мекунад.

Диссертатсияи Ғаффоров А. О. дар мавзӯи «Хусусиятҳои грамматикий ва маъноии ибораҳои феълий дар забони адабии тоҷик» (дар асоси маводи осори мансури асрҳои XV-XVI) дар сатҳи баланди илмиву назариявӣ инишо шуда, саҳми сазоворест, дар таҳқиқи ибораҳои наҳвии забони тоҷикӣ. Маводи диссертатсияи мавриди назар дар пажӯшишҳои минбаъда ва таҳияи асарҳои илмӣ дар мавзӯи ибораҳои феълий, дар таълими забони тоҷикӣ ва мукаммал намудани мундариҷаи китобу дастурҳои таълимӣ чун сарчашмаи боэъти mode хизмат карда метавонад.

Бо боварӣ метавон гуфт, ки диссертатсияи Ғаффоров Абдушукур Одинашоевич дар мавзӯи «Хусусиятҳои грамматикий ва маъноии ибораҳои феълий дар забони адабии тоҷик (дар асоси маводи осори мансури асрҳои XV-XVI)» ба талаботи Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллифи он

сазовори дарёфти дарацаи илмии доктори илми филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ мебошад.

Тақризи мазкур дар ҷаласаи васеи кафедраи забони тоҷикии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода рӯзи 01. 04. 2021, суратҷаласаи № 9 баъди муҳокимаи диссертасия бо иштироки унвонҷӯ Фаффоров Абдушукӯр Одинашоевич мураттаб гардид.

Иштирок доштанд: 15 нафар, натиҷаи овоздиҳӣ: тарафдор 15 нафар, зид нест, бетараф нест.

Мудири кафедраи забони тоҷикии
Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон
ба номи Сотим Улугзода, номзади илмҳои
филологӣ, дотсент:

М.Х. Усмонова

Ташхисгар:
Доктори илмҳои филологӣ

Ж.Б. Гулназарзода

Котиби ҷаласаи номзади илмҳои
филологӣ

Г. Ф. Сафарова

Имзои М.Х. Усмонова, Ж.Б. Гулназарзода
ва Г.Ф. Сафароваро тасдик менамоям.

Мудири шуъбаи кадрои ДДЗТ
ба номи Сотим Улугзода

Ш. М. Начмуддинов

734019, ш. Душанбе, кӯчаи Ф. Муҳаммадиев 17/6

тел: (+992 37) 2-32-50-00.

E-mail: ddzt@ddzt.tj

Сомона: www.ddzt.tj